



# ОМУЗГОРИ ҶАВОН

№14 (1053)  
15 апрели соли 2022

Оғози нашр  
1 сентябри соли 1957

E-mail:  
omuzgori\_javon@mail.ru

Нашрияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни

## КАЛОМИ ПЕШВО

### СУХАНОНИ АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ- ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ВАСФИ САДРИДДИН АЙНӢ



◆ Устод Садриддин Айни бо хираду часорати таърихаш ба ҳифзи фарҳангу адабиёти куҳанбунёди миллати тоҷик бархоста, дар густариши онҳо дар сафи пеш қарор дошт. Бо ҳидояти ӯ даҳҳо шогирдонаш ба пойтахти навтаъсис кӯч бастанд. Ҳамон солҳо даҳҳо шоирону нависандагон, олимони овозхонону оҳангсозон ва дар маҷмуъ, зиёёни зиёде ба пойтахти мамлакат омаданд, то ин ки неруи солим ва пешбарандаи зеҳниву ақлонии онро ташкил дода, ҳамчунин, дар маҳви бесаводии мардум саҳми сазовор гузоранд. Пойтахти давлати навини тоҷикон ба

мақони нашъунамои сиёсатмадорони нав, қаҳрамонони меҳнат, олимони забардасти соҳаҳои табиатшиносӣ ҷомеашиносӣ, шаҳри дӯстию бародарии миллатҳои гуногун таъдил ёфт.

◆ Хидмати ҷоннисорона ва миллатдӯстонае, ки устод Садриддин Айни барои нигоҳ доштан ва ривочи забону адабиёт, таърихи фарҳанг ва умуман, тарбияи таърихшиносӣ, рӯзноманигорон, шоирону нависандагон ва арбобони давлати ҷавони тоҷик кардааст, қобили ҳама гуна қадриносӣ. Бинобар ин, пешниҳод мекунам, ки аввалин мактаби олии маорифи кишвар,

яъне Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айни номгузорӣ шавад.

◆ Дар даврони тақдирсоз устод Садриддин Айни ворида саҳнаи пайкори муқаддаси миллӣ шуд. Муборизаи ҷасурона ва фаъолияти хирадмандонаи фарҳангиву маънавий, идеявӣ, адабӣ ва сиёсӣ иҷтимоӣ ӯ дар асл қорномаи бузурги миллӣ ва саҳми шоиста дар таъмини истиқлоли Ватан дар оянда буд. Бесабаб нест, ки устод Садриддин Айни нахустин “Қаҳрамони Тоҷикистон”-и соҳибистиқлол гардид.

◆ Ҳар миллат ва ҳар халқ, хоҳ бузург бошаду

хоҳ хурд, то худро нашиносад, эҳтиром накунад, таърих, фарҳанг ва суннатҳои худро надонаду қадр накунад, ҳеч гоҳ дар миёни миллатҳои дигар мақому манзалати шоён пайдо карда наметавонад. Фарзандони фарзонаи миллат инро амиқ дарк менамунд ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ медоданд, ки шуълаи худшиносии миллиро дар дили ҳаммиллатони худ бедор кунанд. Ба ёд орем сухани миллатсози устод Айниро дар оғози арси XX, ки барқасди ҳама бадхоҳони миллати тоҷик баланд садо дод ва он то ба имрӯз барҳақ хизмати бузург дар назди миллати хеш мебошад.

## ДАР ИН ШУМОРА:



ҲАДАФ ИСЛОҲИ КАМБУДИҲО  
ВА ОМОДА НАМУДАНИ  
МУТАХАССИСОНИ ВАРЗИДА

2



ҲАМКОРИИ  
ДУҶОНИБА РАВНАҚ МЕЁБАД

3



БОЗДИДИ ДОНИШҶӮӢН АЗ  
ОСОРОНАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

5



РАМЗИ ДДОТ БА НОМИ  
САДРИДДИН АЙНӢ ДАР МАРКАЗИ  
МИЛЛИИ ТЕСТӢ: 102

14